

24.12.2016 15:36



Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон чихати дар сатҳи зарурӣ ташкилу баргузор намудани чорабиниҳои давлатӣ ва ҳарбию сиёсӣ пайваста тадбирҳои муассир меандешад.

Бо мақсади дар сатҳи лозима гузаронидани ин чорабиниҳо саҳми оркестри ҳарбӣ-нафасии ин сохтори кудратӣ назаррас аст. Зеро ҳайати шахсии оркестри ҳарбӣ-нафасии Полки таъминотӣ ва идоракунии Вазорати мудофиаи кишвар дар ҳама чорабиниҳо фаъолона иштирок намуда, чихати боз ҳам хубтару беҳтар ва мувофиқ ба талаботи ҳарбӣ гузаронидани чорабиниҳои мухталиф аз худ саҳми босазо мегузоранд.

Кобили зикр аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи солҳои Истиклолияти кишвар чихати харидорӣ ва таъмини асбобҳои нафасиву зарбӣ барои сохторҳои дахлдори Полки таъминотӣ ва идоракунии Вазорати мудофиаи кишвар тадбирҳои андешида, имрӯзҳо асбобҳои зарурии сатҳи байналмилалӣ дар оркестри мазкур фароҳам оварда шудааст. Аз ин ҷост, ки ҳайати шахсии Оркестри ҳарбӣ-нафасии Полки таъминотӣ ва идоракунии Вазорати мудофиаи кишвар, ҳам дар чорабиниҳои дохили кишвар ва ҳамасола дар фестивалу озмунҳои байналмилалӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд.

Бояд зикр кард, ки дар ин самт чихати омодагии кадрҳои мувофиқ ба талаботи низоми Донишқадаи ҳарбии Вазорати мудофиаи кишвар саҳми намоён дорад. Зеро ҳамасола ин боргоҳи ҳарбию донишандӯзони зиёд бо ихтисосҳои гуногун хатм намуда, дар рушди Артиши миллии кишвар саҳми хешро мегузоранд. Маойр Соҳибназар Эмомов аз зумраи хатмкардагони ин Донишқадаи ҳарбӣ мебошад, ки айни ҳол ба ҳайси сардори Оркестри ҳарбӣ нафасии Комендатураи ҳарбии гарнизони Сугд фаъолият дорад.

Бояд ёддовар гардид, ки оркестри харбӣ-нафасии Комендатураи харбии гарнизони Сугд чихати гузаронидани чорабиниҳои давлатӣ ва ҷамъомадҳои идона дар сохторҳои таркибии нави кушӯн дар ин гарнизон, саҳми назаррас дорад. Яке аз чорабиниҳои муҳим дар ҳаёти ҳар як хизматчиҳои харбӣ маросими савгандёдкунии мебошад, ки ҳайати шахсии ин оркестр дар ҷараёни баргузориҳои он фаъолона иштирок менамоянд. «Ҳама унсурҳои харбӣ аз ҷумла, аз ҷузъиёти сафороӣ сар карда, то қадамзаниву гузашти низомӣ бо садои оркестри харбӣ-нафасӣ мувофиқ гардонидани мешавад»-илова намуд, Соҳибназар Эмомов. Кобили зикр аст, ки оркестри харбӣ-нафасии комендатураи харбии гарнизони Сугд чихати боз ҳам хубтару беҳтар намудани фаъолият, бо бастақорони шинохта ҳамкорӣ менамояд.

Кобили зикр аст, ки чунин оркестрҳои нафасиву зарбӣ дар тобеи комендатураҳои харбии Вазорати муҳофизати кишвар, дар баробари вилояти Сугд дар Хатлону Бадахшон низ фаъолият менамояд, ки онҳо дар самти боз ҳам хубтару беҳтар гардонидани чорабиниҳои саҳми намоён мегузоранд.

Маркази матбуоти Вазорати муҳофизати Ҷумҳурии Тоҷикистон